

Ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе.)

РИЗОИЯТ

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров» дар шахси ректори Донишгоҳ, доктори илмҳои таърих, профессор Исломзода Аюб Ислом мувофиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Низомномаи Шурои диссертатсионӣ, Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, Тартиби додани унвонҳои илмӣ ва Тартиби бақайдгирии давлатии диссертатсияҳои ҷимояшуда», ки 30-юми июни соли 2021, № 267 тасдиқ гардидааст, розигии худро ба ҳайси муассисаи пешбар ва пешниҳоди тақризи ба диссертатсияи доктории Ҷумъаев Меҳроб Одинаевич дар мавзӯи «Хусусиятҳои лексикӣ ва семантикӣ ва калимасозии иқтибосоти арабӣ дар асарҳои насрии Абдурахмони Ҷомӣ» (дар мисоли «Нафаҳот-ул-унс» ва «Баҳористон»), ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, изҳор менамояд.

Бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиб додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозем:

Номи муассиса (пурраи бидуни ихтисорот)	Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров»
Номи ихтисоршудаи муассиса мувофиқи ойиннома	ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров
Индекс, суроға	735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хучанд, гузаргоҳи Мавлонбеков, 1.
Рақами телефони тамос, суроғаи почтаи электронӣ, суроғаи сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет»	Тел: (992-3422) 6-52-73; Факс: (992-3422) 6-75-18; E-mail: rektor@hgu.tj
Маълумот дар бораи роҳбари муассиса насаб, ном, номи падар; дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ; вазифа	Исломзода Аюб Ислом – доктори илмҳои таърих, профессор ректори МДТ-и «ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров»
Маълумот дар бораи роҳбари идораи зерсохтори муассиса.	Олимҷонов Мӯсо Обидович, номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи забони тоҷикии МДТ-и «ДДХ ба номи

Насаб, ном, номи падар; дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ; вазифа	академик Бобочон Ғафуров»
Номи муассиса (пурраи бидуни ихтисорот)	Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров»
Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризишаванда дар панҷ соли охир (аз 15 мақола зиёд пешниҳод нашавад)	<p style="text-align: center;">Асарҳо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ҳасанзода А. Асолати забон ва маҳорати баён. – Хучанд: Ношир, 2018. – 520 с. 2. Ҳасанзода А. Ҷойвожаҳои каламрави Сомониён. Мураттиб ва муҳаррири масъул М.Олимҷонов. – Хучанд: Нури маърифат, 2018. – 560 с. 3. Олимҷонов М. Сухан аз гавҳариёни сухан. – Хучанд: Нури маърифат, 2017. – 436 с. 4. Олимҷонов М. Сайри лафзу маънӣ. – Хучанд: Ношир, 2021. – 336 с. 5. Олимҷонов М. Хусусиятҳои сохториву маъноии калимаҳои мураккаб дар назми Бедил (дар мисоли калимаҳои мураккаби навъи татпуруша). – Хучанд: Нури маърифат, 2022. – 392 с. 6. Ҳасанзода А. Корбурди нобарҷои аносири луғавӣ аз назари Айнӣ // Устод Айнӣ ва масъалаҳои равобити адабӣ. Мақолаҳо аз конференсияи байналмилалӣ «Устод Айнӣ ва масъалаҳои равобити адабӣ» бахшида ба 140-солагии Садриддин Айнӣ (Душанбе, ДМТ, 12-13-уми апрели 2018). – Душанбе: Сино. – С.143-153; 7. Ҳасанзода А. Фарҳангномаҳо – хазинаи беҳамтои ҳифзи олами маънавии халқ // Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. – Хучанд, 2019, № 3(80). – С.55-65; 8. Ҳасанзода А. Вижагиҳои пайдормонии аносири луғавии “Бадоеъ-ул-вақоеъ” дар гӯишҳои муосири тоҷикӣ. // Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. 2020. № 3 (84). – С. 85-105; 9. Ҳасанзода А. Пайдормонии бархе аносири луғавии ашъори Сайидо дар гӯишҳои муосири тоҷикӣ // Сайидо ва саҳми ӯ дар инкишофи забон ва адабиёти тоҷик. Душанбе, 2019. – С.3-12; 10. Ҳасанзода А. Сарнавишти як пасванди фаромӯшшуда. // Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи

	<p>илмҳои гуманитарӣ. – Хучанд, 2021. №2 (87). – С.120-127;</p> <p>11. Олимҷонов М. Калимаи «нафас» ва нақши он дар ташаккули композитҳои навъи татпуруша дар назми Бедил. // Ахбори АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шӯъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. – Душанбе, 2019. №4 (257). – С. 240-244.</p> <p>12. Олимҷонов М. Мақоми калимаҳои хиндӣ дар ташаккули композитҳои навъи татпуруша дар назми Бедил. / Ахбори ДДХБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. – Хучанд, 2019. №4 (81). – С.79-84.</p> <p>13. Олимҷонов М. Композитҳои мутазоди назми Мирзо Бедил. // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. №4 (81). – С.32-36.</p> <p>14. Олимҷонов М. Сермаъноии композитҳои навъи татпуруша дар назми Бедил. / Ахбори ДДХБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. – Хучанд, 2020. №1 (82). – С.143-149.</p> <p>15. Олимҷонов М. Нақши калимаҳои матрук дар ташаккули композитҳои навъи татпуруша дар назми Бедил / Ахбори ДДХБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. – Хучанд, 2021. №1 (86). – С.124-131.</p>
--	--


Ректори Донишгоҳи давлатии Хучанд
ба номи академик Б.Ғафуров, доктори илмҳои
таърих, профессор



Усмонзода А.И.

«Имзои А.И. Усмонзодаро тасдиқ мекунам»

Сардори рассати кадрҳо ва корҳои махсуси
ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров



Наврӯзов Э.М.

Нишони: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш.Хучанд, гузаргоҳи Мавлонбеков, 1.
Тел: (992-3422) 6-52-73; Факс: (992-3422) 6-75-18;
E-mail: rektor@hgu.tj

«5»-уми октябри соли 2022